

БАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Душанбе

22 апрели с. 2014

Бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо намояндагии «Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ» (IWPR) дар Тоҷикистон ба журналистони маҳаллӣ стандартҳои байналхалқии журналистикаро омӯхт

Намояндагии “Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ” (IWPR), рӯзҳои 18-19 апрели соли 2014, дар доираи тренинги «Меъёрҳои байналхалқии журналистика» ба 12 нафар журналистони шаҳри Душанбе ва Турсунзода, меъёрҳои байналмилалӣ ва тарзи навиштани мақолаи таҳлилии хабариро омӯзонд.

IWPR бо мақсади омода намудани мақолаҳои касбӣ ва ҳамчунин дар расонаҳои маҳаллӣ кам кардани мақолаҳои, ки муаллифони он ба баҳсҳои судӣ кашида мешаванд, татбиқи меъёрҳои байналмилалӣ журналистикаро роҳнамоӣ мекунад. Фирӯз Баротов, собиқ хабарнигори Радиои Озодӣ, ҳамчун тренер аз таҷрибаи баҳсҳои додгоҳии ВАО-и дохилӣ ва хориҷӣ ба журналистони ҷавон мисолҳои воқеиро нақл кард.

Дар робитаи мустақим, иштирокчиёни тренинг барои омода кардани мақолаҳои хабарӣ-таҳлилий, интихоби мавзӯҳои наवे, ки барои хонандагони байналмилалӣ ҷолиб бошанд, баҳс намуданд. Аз ҳама ҷолиб барои иштирокчиён бахши усули гузаронидани мусоҳиба буд ва журналистоне, ки таҷрибаи бештар доштанд, чандин лаҳзаҳоро аз фаъолияти кори худ ёдовар шуданд.

«Дарк кардам, ки риояи риояи меъёрҳои касбӣ ва принципҳои журналистика моро ҳамчун сипар ҳимоя мекунанд ва журналистро худбодар мекунанд. Донишҳое, ки мо дар тули ин ду рӯзи тренинг омӯхтем, ба мо имкон медиҳанд, ки дар асоси стандартҳои байналхалқӣ мавод таҳия кунем ва бадин васила бо воситаҳои ахбори оммаи байналмилалӣ ҳамкорӣ намоем», гуфт яке аз иштирокдорони тренинг Давлатёри Байдулло, хабарнигори радиои Азия Плюс.

IWPR нақша дорад, дар оянда чунин тренингҳоро дар шаҳрҳои Хучанд ва Қўрғонтеппа низ, гузаронад.

Тренинг дар доираи лоиҳаи сесолаи «Тавонмандсозии ВАО ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои мусоидат ба ислоҳоти демократӣ дар Тоҷикистон» гузаронида шуд, ки он аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаҳои “Дастгоҳи Аврупо барои рушди демократия ва ҳуқуқи инсон» (EIDHR) дар якҷоягӣ бо Ҳукумати Норвегия ва “Ҳазинаи миллии рушди демократия” (NED) маблағгузорӣ мешавад.

Лоиҳаи мазкур барои ҳавасмандгардонии ҳамкорӣ байни фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ВАО-и мустақил равона гардидааст. Мақсади он баланд бардоштани имконоти ВАО-и мустақил барои гузарондани таҳқиқоти журналистӣ ва таҳияи мақолаҳои таҳлилий, ҳамчунин ҳавасмандгардонии муколламаи муассир байни ҳомиёни ҳуқуқи башар, ВАО ва намояндагони мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ба хотири ҳалли мушкилоти аввалиндараҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа мебошад.



National Endowment for Democracy
Supporting freedom around the world

